

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ХАСТА



СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢ КОРӢ) АЗ ФАННИ «ҲАМТАҶСИРОТИ АФ-
КАНИШТОХОН ИОНОФАР БО МОДДА»
БАРОИ ДОНИШЧҮЁНИ КУРСИ
СЕЮМИ ИХТИСОСИ РАДИОЭКОЛОГИЯ – 33010300

Фанни таълимӣ: ҳамтаҷмироти афкаништоҳон ионофар бо модда

Ихтисос: радиоэкология (физика) – 33010300

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 2 кредит (48 соат)

Лексия – 36 соат (1.5 кредит)

Машгулияти озмоишӣ – 12 соат (0,5 кредит)

Курс – 3.4, семестри 4-6-юм

СИЛЛАБУС

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби дотсентикафедраи физикии ҳаста аз фанни ҳамтаси-
роти афканишотҳои ионофар бо модда барои донишҷӯёни курси 3-юми шуъбаи рӯзо-
наи ихтисосҳои физика ва радиоэкология мураттаб шудааст.

Ном ва наасаби омӯзгор	Курс	3	Ҷадвали дарсҳо
дотсент. Хоҷаев Ю.П.	семестр	6	
	Шумораи кредити тоҷ	6	
Сурогаи омӯзгор: Кафедраи физикии ҳаста, утоки 211, би- нон таълимии №16, Тел: 880-77-44-11	Лексия	36 с	
	КМРО		
	Лаборатория	12 с	
	КМД		
	Қабули КМД		
	Шакли назорати ҷамъбастӣ	Имтиҳон	

Силлабус (Барномаи васеи корӣ) дар асоси барномаи таълимии курсҳои физикии умумӣ, ки Шурои методии ДМТ тасдик кардааст. мувоғиқ мебошад ва Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии қасбии ҷумҳурии Тоҷикистон самти 3301 – «илмҳои табии», ки аз тарафи Вазорати маорифи ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2017 таҳти рақами 18/80 тасдик карда шудааст. барои донишҷӯёни ихтисосҳои физика ва радиоэкология тартиб дода шудааст.

Силлабус (Барномаи васеи корӣ) аз ҷониби дотсенти кафедраи физикии ҳаста Хоҷаев Ю.П. мураттаб шудааст.

Силлабус (Барномаи васеи корӣ) дар ҷаласаи кафедраи физикии ҳаста аз 25.01 2025, суратмаҷлиси № 6 баррасӣ ва тасдик шудааст.

Мудири кафедра


профессор
и проф. Махсудов Б.И.

Бо қарори Шурои илмию методии факултети физика аз 25.01 2025, суратмаҷлиси № 2 тасдик шудааст.

Раиси ШИМ факултети физика  дотс. Истамов Ф.

Маълумот дар бораи омӯзгорон (тӯторҳо)-и фанни таълимӣ:

Хоҷаев Ю.П., дотсенти кафедраи физикии ҳастаи факултети физикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Маълумот барои алоқа: ш, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултети физика.

ФАСЛИ I: КИСМИ ТАШКИЛӢ-МЕТОДӢ

1.1 Курси маҳсуси «Ҳамтაъсиrotи афканишотҳои ионофар» барои донишҷӯёни курси 3-юми ихтисоси радиоэкология ва физика ғанни зарури буда, дар ташакулӯби ва маҳорату-малакаи ҳуддафоъиятини донишҷу ҳамчун мутахассиси ихтисоси баланд мавқеи ҳос дошта, яке аз ғанҳои ҳозиразамон ба ҳисоб меравад. Ин курс ба донишҷӯён мавқумҳои асосии физикии зарраҳон элементарӣ ва ҳамтაъсиrotи онҳо бо модда ва тарзи кор бо маддаҳои радиоактивро меомӯзад. Таркиб соҳт ва структураи маддаҳои радиоактиви ва тарзи пешгири аз холатҳои фавкуллода ва амнияти радиациони муайян карда мешавад. Омузиши ин ған барои бехатарии донишҷӯен таъсири калон мерасонад. Ҳангоми тадриси он усулҳои таҳлили дозиметри, таҳлили маддаҳои радиоактиви ва тарзи кор бо маддаҳои радиоактиви пешкаш карда мешавад.

1.2. Тавсифи мухтасари ған

Омузиши ин ған барои бехатарии донишҷӯен таъсири калон мерасонад. Ҳангоми тадриси он усулҳои таҳлили дозиметри, таҳлили маддаҳои радиоактиви ва тарзи кор бо маддаҳои радиоактиви пешкаш карда мешавад.

1.3. Максад ва вазифаҳои ған

Бо тарзи васеъ ба донишҷӯен дониши базавӣ онди амнияти бехатари ҳангоми кор бо маддаҳои радиоактиви, амнияти бехатарии дар корхонаҳои саноати химия, чукур омӯхтани усулҳои таҳлили маддаҳои радиоактиви, таҳлили элементи ва функционали, таҳлили бехатарии радиациони. Бо усулҳон ҳозиразамони таҳлили асбобу аппаратҳои он, ташаккул ва инкишоф додани кобилияту маҳорати қасбии донишҷӯ ҳангоми омузиш ва таҳқиқи маддаҳои радиоактиви дар музокира ва сұхбатҳо, семинарҳо, конференсу симпозиумҳо бенинҳоят фондаовар аст.

Вобаста аз максад, дар ҷараёни омузиши ғанни «ҳамтавсироти афканишотҳои ионофар бо модда» вазифаҳон зерин ҳал карда мешавад:

- шарҳи мазмунни мағфумҳои асосии илми физикии ҳаста;
- шиносои бо бемориҳо ва зараррасонҳои маддаҳои радиоактивӣ;
- омузиши маддаҳои радиоактивӣ ва фаъолнокии онҳо;
- мусоидат намудан ба ташакулӯбии маҳорату малакаи донишҷӯ дар бораи тарзҳои аз худ намудани гурӯҳҳои бемориҳон нурӯ;
- омузиши усулҳои пахшавии бемориҳои нури, тарзи инкишофи онҳо дар мухит;
- ташаккули фахмиши донишҷӯ роҷеъ ба алокамандии ғанни ҳамтавsироти афканишотҳои ионофар бо модда бо дигар ғанҳои табииатшноси (ғанҳои физики, химиявӣ ва биология ва гайра).

1.4. Пререквизитҳо (алокамандии ғанни таълими бо ғанҳои аз ҷониби донишҷӯ азхудкардашуда): ғанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълими таҳсилоти умумии миёна азхудкардан донишҷӯ: физикии атому ҳаста, математики, физикии нейтрон.

1.5. Постреквизитҳо: (алокамандии ғанни таълими бо ғанҳое, ки донишҷӯ онҳоро дар баробари азхудкуни ғанни ҳамтавsироти афканишотҳои ионофар бо модда ва пас аз худ намудани он дар давоми таҳсил аз худ менамояд): амнияти радиациони, физикии нейтрон, назарияи ҳаста, электроникии ҳаста ва гайра.

1.6. Таалоботҳои асосӣ донор ба қисматҳои ған ва омузиши он:

1.6.1. Таалобот нисбат ба сатҳи азхудкуни ған (салоҳиятҳои қасбӣ).

Дар натиҷан омузиши ған донишҷӯ бояд:

а) доняд:

- синиғандии зарраҳои бунёдӣ
- раввиҳои ҳамтавsироти онҳо бо модда
- принципҳои асосии бехатари радиациони;
- асосҳои назариявии ходисаҳои радиоактив;
- қондиҳои қоҳиши радионуклидҳо;
- асосҳои ҷенкунии маддаҳои радиоактив;
- хучҷаштҳои нормативи-кondави онд ба бехатарии радиациони дар корхона.

б) тавонад:

- миғумуни мағфумҳои асосии фитопатологияро шарҳ дода тавонад;
- асосҳои мавҷудияти шаҳлои гуногуни бемориҳоро омӯхта, онҳоро муайян карда тавонад;

- гуногуний растанихо ва мастьалаҳои хифзи набототро шарҳ дода тавонад.
- б) дар амал татбиқ карда тавонад:**

- хисоб кардани нормахо барои таъмири бехатарии радиатсии;
 - истифодабарии усули гузаронидани муҳофизат аз моддаҳои радиоактиви;
 - истифодабарии дозиметр;
 - хосиятҳои физики ва кимиёни моддаҳои радиоактивиро, соҳти молекулаҳои ва алокамадии соҳт ва хосияти онҳо;
 - Хисоб кардани радионуклидҳо вобаста аз таркибашон аз руи маълумотҳои эксперименти- спра-вочнигии онҳо
- самара баҳаш истифода кардани онҳо, дар табиат ва муҳити зист;

Шаклҳо – лексия, дарсхон амалии аудиторӣ, омодасозии маъруҳаҳо ба конфронт. кори мустақилонан чорӣ, иҷро намудани ҳалли супоришиҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзӯъ, иҷрон корҳои мустақилона, наиштани мазмуни мухтасар (конспект).

Усуљҳо – ҳалли супоришиҳо, омодасозии маъруҳаҳо, иҷрон корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, бозидон корӣ, қабули тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсхон амалий истифодабарии маҷмӯи дар иҳтиёроштаи техникии электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтани электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдӯҳанда (плакатҳо, намунаи бемориҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғифик (намоишҳо, дисқҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсхон амалий гузаронидани пурсиҳи истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манғнати кор мебошад.

Накшай тақвими-мавзӯи фании таълимии «Фитология»

Микдори умумии кредитҳо 2 (48 соат)

Машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ – 1,5 (36 соат)

Машгулиятҳои аудитории амалий – 0,5 (12 соат)

2.2. Накшай умумии тақвими мавзӯҳои фании таълимӣ

Мундариҷаи фанӣ

№	Ҳафтӣ	Номгуи мавзӯҳо ва фаслоҳо	Дарсхон аудиторӣ		КМД	Ҳамонӣ	Адабиёт
			Лексия	КМРО			
1	I	Мавзӯи 1. Муқадима. Мағфумҳои асосӣ. Манбаъҳои афқа-нишоти ионизацияку-нанда.	2		1	3	Адабиёт: I(саҳ.253-255) Адабиёт: 2(саҳ.251-255)
2	II	Мавзӯи 2. Дозиметрияи афқанишоти ионизациянуна.	2		1	3	Адабиёт: 2(саҳ.255-258)
3	III	Мавзӯи 3. Ҳамтасироти зарраҳои вазнини электронӣ бо модда. Талафи ионизацисонии энергияи зарраҳои вазнини электронӣ.	2		1	3	Адабиёт: 2(саҳ.251-259)
4	IV	Мавзӯи 4. Талафи энергия ҳангоми парешхӯрди ҷандири зарраҳои вазнини электронок.	2		1	3	Адабиёт: 2(саҳ.259-269)
5	V	Мавзӯи 5. Парешхӯрди бисёркаратаи зарраҳои электронки вазнин.	2		1	3	Адабиёт: 2(саҳ.308-349)
6	VI	Мавзӯи 6. Ҳисоби формулаи Резерфорд барои парешхӯрди зарра.	2		1	3	Адабиёт-И: 3(саҳ.1-4-9)
7	VII	Мавзӯи 7. Дави зарраҳои вазнин. Каналикунонӣ.	2		1	3	Адабиёт: 8(саҳ.87-97)
8	VIII	Мавзӯи 8. Ҳисоби формулаи Бете-Блоҳ барои зарраҳои вазнини	2		1	3	Адабиёт: 8(саҳ.98-102)

		электронок. Барномаи SRIM				
9	IX	Мавзүи 9. Гузариши электронхо аз модда	2	1	3	Адабиёт: 8(сах.90-92)
10	X	Мавзүи 10. Талафи радиатционни энергияи электронхо	2	1	3	Адабиёт-И: 3(сах.4-9-18)
11	XI	Мавзүи 11. Нурафкани Черенковӣ	2	1	4	Адабиёт: 8(сах.63-71)
12	XII	Мавзүи 12. Ҳамтаъсироти гамма афканишот бо модда	2	1	3	Адабиёт: 8(сах.76-79)
13	XIII	Мавзүи 13. Ҳамтаъсироти нейтронхо бо модда.	2	1	4	Адабиёт: 8(сах.83-87)
14	XIV	Мавзүи 14. Ҳамтаъсироти анти-зарраҳо бо модда.	2	1	5	Адабиёт: 2(сах.350-369)
15	XV	Мавзүи 15. Нурхон кайхони гузариш аз атмосферан Заамин	2	1	4	Адабиёт: 2(сах.299-303)
16	XVI	Мавзүи 16. Ҳамтаъсироти зарраҳои фавкулэнергия бо модда.	2	1	5	Адабиёт: 2(сах.304-307, 357-371) Адабиёт: 2(сах.304-307, 357-371)
Ҷамъ:			36	12	48	

Машғулиятҳои озмоиши – 12 соат (0,5 кр.)

№	Ҳафа	Номгуи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсхон аудиторӣ		КМД	Ҳамроӣ	Адабиёт
			Манзумо ниш.	КМРО			
1.	II	Муайян кардани фаъолияти манбай радиоактив аз рӯи гамма-квантҳои афқандаш	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.18-24).
2.	IV	Муайян кардани фаъолияти манбай радиоактив аз рӯи гамма-квантҳои афқандаш	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.31-40).
3.	VI	Мавзүи 3. Муайян кардани энергияи гамма квантҳо бо усули нимурубурӯд.	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.45-53).
4.	VIII	Мавзүи 4. Ҳамтаъсироти бетта афканишот бо модда	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.71-78).
5.	X	Кайди афканишоти радиоактивӣ бо хисобигараки синтилатсионӣ	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.91-98)
6.	XII	Мавзүи 6. Муайян кардани заряди хоси электрон бо усули конундодкунӣ дар майдони магнитӣ	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.109-118).
Ҷамъ:			6	6	12		

2.3. МУНДАРИЧАИ МАВЗУҲО ВА ФАСЛҲОИ ЧУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ ҚИСМИ I. НАЗАРИЯИ АУДИТ

Мавзӯи 1. Беморихои дараҳтон ин чун раванди bemorriяи растаниҳо буда, равандҳои физиологиро ноҷур карда, ба вайроншавии соҳти узувки бемор оварда мерасонад.

Омиљҳо, ки bemorixoro ба вучуд меоранд ба ду гуруҳ чудо мешаванд: Беморихо, ки омиљҳои абиотики (табииати нозинда) ба вучуд меоранд ва bemorixо, ки омиљҳои биотикий (организмҳои гуногуни зинда) ба вучуд меоранд.

Беморихои гуруҳи якум дар он ҳолатҳо пайдо мешаванд, шароити муҳити атороф ба талаботҳои растаниҳои мувоғиғат намекунад. Ҳусусияти ба худ хоси ин bemorixо дар он аст, ки онҳо гайри инфексии (яне гузаранда нест) аз организмҳои бемор ба сиҳат. Ин bemorixо дар ҳолатҳои норасогӣ ё зиёдати об

ва моддахой гизои, нокифоя будани гази оксиген, дар натиҷаи таъсири ҳарорати паст ё баланд, но расогии равшани, дар холатҳои дар ҳаво ва ҳок вучуд доштани модда ва элементҳои заҳрнок ва гайра ба амал меоянд.

2.3. МУНДАРИЧАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧУ

Кори мустақилонаи донишчӯ - ҳамчун амали донишчӯ дар ҷодаи мустақилона азҳуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзӯъҳо ва супоришиҳо пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимии методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишчӯ дар шароити татбики низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишчӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишчӯ (КМД).

МУНДАРИЧАИ КМРО

Машгулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишчӯен ба шумор рафта. алакамандии мантиқиро бо таълимии назариявӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълимии алоҳида ва таъирни пурраи донишчӯенро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти амалӣ донишчӯен қонда ва усуљҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фании таълими азҳуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли маъсълаҳои мушахҳасро дар асоси маълумоти илми гирифтаашон дар ҳуд ташаккул медиханд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани кобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишчӯен буда, дар рафти он мустаҳкамунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд. ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишчӯен мусоидат кунад.

Кори мустақилонаи донишчӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришиҳон тестӣ. реферат, маҷмӯи вазифаҳои ҳонагӣ. эссе. муарриғӣ (презентация) и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лонҳа)-ҳои курсӣ. хисбот оид ба таҷриба мӯйӣ ва гайра иҷро гардида, аз тарафи омузгор баҳугузорӣ мешавад.

Мавзӯъ №	хафта	Мундариҷаи машгулиятҳои амали (КМРО)
Ҷисми I. Масъалаҳои дозиметрӣ		
Мавзӯи 1. Мақсад, аҳамият, вазифа ва сарҷашмаҳои фанни «Дозиметрия»	I	1. Ҳолатҳои радиатсии дар муҳити атроф
Мавзӯи 2. Мавзӯи 2. Нурҳон кайҳонӣ	II	1. Намудҳои нурҳои кайҳонӣ 2. Нурҳон кайҳонии галактика
Мавзӯи 3. Ҳамтасироти зарраҳо бо моддаҳо	III	1. Зарраҳои зарядноки вазнин -протонҳо 2. Энергияи атомӣ
Мавзӯи 4. Афкаништоҳои радиоактивӣ	IV	1. Қабатҳои электронни атом 2. Нейтронҳо
Мавзӯи 5. Таъсири радиатсия ба бофтаҳои организм	V	1. Таъсири моддаҳои радиоактиви ба бофтаҳои организмҳо зинда 2. Дозиметр ва намудҳои он
Мавзӯи 6. Бемориҳон нурӣ	VI	1. Категорияҳои бемориҳон нурӣ
Мавзӯи 7. Радионуклидҳо ва таъсири онҳо	VII	1. Дозиметр ва намудҳои он
Мавзӯи 8. Захролудшави аз моддаҳои радиоактивии табии	VIII	1. Таъсири радиатсия ба инсон 2. Модан радиоактивни CZI 3. Роҳҳои муҳофизат аз моддаҳои радиоактиви
Мавзӯи 9. Захролудшави доҳили аз моддаҳои радиоактивии табии	IX	1. Роҳҳои пешгири аз захролудшави
Мавзӯи 10. Захролудшави аз моддаҳои радиоактивии инсон-соҳташуда	X	1. Роҳҳои пешгири аз захролудшави дар корхона
Мавзӯи 11. Таъсири радиатсия ба инсоният	XI	1. Санчиши ярокҳои хастаӣ

Мавзун 12. Роххон мухофизат аз моддахон радиоактиви	XII	1. Нурхон радиатсионии табии ва сунъи
Мавзун 13. Биосфера	XIII	1. Биосфера ва ифлосихо дар он. 2. Манбахон асосии ифлосихо радиоактиви дар биосфера.
Мавзун 14. Радиатсияи Офтобӣ	XIV	1. Таъсири радиатсияи Офтоб ба Замин. 2. Факторҳое, ки ба равандҳои ҳаёти таъсир мерасонанд.
Мавзун 15. Бузургии фурубурди радиатсияи Офтобӣ	XV	1. Усулҳои ҳисоб намудани бузургии фурубурди радиатсияи Офтобӣ. 2. Тахлили бузургии фурубурди радиатсияи Офтобӣ.
Мавзун 16. Масъалаи нейтрино	XVI	1. Навни нейтронҳо 2. Порашавии нейтронҳо
Чамъ дар кисми I	16	

2.5. Шарҳи муҳтасари супоришиҳо барои кори мустакилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустакилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фабӯл ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккӯ додани малака ва маҳорати сермаҳсулӣ очдии ўбе иштироки фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустакилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванди мебошанд. Корҳон мустакилонаи донишҷӯ омода гардидани донишҷӯро ба машгулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустакилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ ва амали, семинарҳо, корҳон лабораторий ва супурдани тестҳо, ва дигар шаклоҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустакилона бадастовардаи донишҷӯен барои баҳоҳои ҷамъбастии азҳудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбастаи натиҷа ва баҳодиҳҳо ба корҳои мустакилонаи донишҷӯ мутгасил. давра ба давра дар ҳузвори тамоми донишҷӯен гурӯҳи академӣ амали гардониди мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустакилона ҳангоми гузаронидани аттестатсияи ҷамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустакилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “дозиметрия” ва накшан таълимии ихтиисиси мазкур чунин мукаррар карда шудааст:

Номгӯи мавзӯҳон дарси	Супориши	Муҳими ти супориши	Ҳаҷми таътифи барасмиятдарории корҳо
Мавзӯи 1. Максад, аҳамият, вазифа ва сарҷашмаҳои фанни «Дозиметрия»	Вазифаи ҳонагӣ - Нурафкании корпускулярӣ ва электромагнитӣ	Ҳаҷми 1	Супоридани маърузаи ҳаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 4-5 саҳ.)
Мавзӯи 2. Мавзӯи 2. Нурхон кайҳонӣ	Вазифаи ҳонагӣ - Ҳисобкунии параметрҳои дастаи васеъӣ тармайи атмосферӣ. Спектри дастаи нурҳо аз рӯи шумораи зарраҳо	Ҳаҷми 2	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва шифоҳӣ
Мавзӯи 3. Ҳамтасироти зарраҳо бо моддаҳо	Вазифаи ҳонагӣ - Ҳамтасироти нурҳои электромагнитӣ бо моддаҳо	Ҳаҷми 3	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва шифоҳӣ
Мавзӯи 4. Афканишотҳои радиоактивӣ	Вазифаи ҳонагӣ - Намудҳои афканишотҳои радиоактивӣ Фаолонкӣ манбаи радиоактивӣ (А)	Ҳаҷми 4	Супоридан дар шакли ҳаттӣ. Презентатсияи вазифаи ҳонагӣ
Мавзӯи 5. Таъсири радиатсия ба бофтаҳои организм	Вазифаи ҳонагӣ- Таъсири радиатсия ба бофтаҳои организми зинда	Ҳаҷми 5	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва шифоҳӣ

Мавзүү 6. Беморихои нүүр	Вазифаи хонагий - Намудхой ва дараахои беморихои нүүр. Муолиачаи беморихои нүүр.	Хафта 6	Супоридан дар шакли хаттй. Ба таври чадвал пешниход намудан
Мавзүү 7. Радионуклидхо ватасыри онхио	Вазифаи хонагий - Радионуклидхои космологийн.	Хафта 7	Супоридан дар шакли хаттй. Презентатсияи вазифан хонагий
Мавзүү 8. Захролудшави аз мэддэхои радиоактивийн табии	Вазифаи хонагий - Роххи оешгир ишигээж захролудшави	Хафта 8	Супоридан дар шакли хаттй ва шифохий
Мавзүү 9. Захролудшави дохили аз мэддэхои радиоактивийн табии	Вазифаи хонагий - Роххи оешгир ишигээж захролудшави дар корхона	Хафта 9	Супоридан дар шакли хаттй ва шифохий
Мавзүү 10. Захролудшави аз мэддэхои радиоактивийн инсонсогтшашуда	Вазифаи хонагий - Санчиши ярокхой хастай	Хафта 10	Супоридан дар шакли хаттй ва шифохий
Мавзүү 11. Таясирин радиатсия ба инсонийн табии	Вазифаи хонагий - Нуурхой радиатсияи табии ва суньи	Хафта 11	Супоридан дар шакли хаттй ва шифохий
Мавзүү 12. Роххи мухофизат аз мэддэхои радиоактиви	Вазифаи хонагий - Биосфера ва ифлосихо дар он. Мянбахои асосийн ифлосихои радиоактиви дар биосфера.	Хафта 12	Супоридан дар шакли хаттй. Презентатсияи вазифаи хонагий
Мавзүү 13. Биосфера	Вазифаи хонагий - Таясирин радиатсияи Офтоб ба Замин. Факторхое, ки ба равандхой хэтийт таясир мөрөсөнанд.	Хафта 13	Супоридан дар шакли хаттй ва шифохий
Мавзүү 14. Радиатсияи Офтобий	Вазифаи хонагий - Усулхон хисоб намудани бузургийн фурубурдийн радиатсияи Офтобий. Тахлили бузургийн фурубурдийн радиатсияи Офтобий.	Хафта 14	Супоридан дар шакли хаттй. Презентатсияи вазифаи хонагий
Мавзүү 15. Бузургийн фурубурдийн радиатсияи Офтобий	Вазифаи хонагий -	Хафта 15	Супоридан дар шакли хаттй ва шифохий
Мавзүү 16. Масъалын нейтринно	Вазифаи хонагий - Навьи нейтронхо. Порашавийн нейтронхо	Хафта 16	Супоридан дар шакли хаттй. Презентатсияи вазифаи хонагий

ФАСЛИИІІ: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАХОГУЗОРЫЙ

Бахо мувофики Низомномаи амалкунанда онд ба низоми кредитийн таълим гузошта мешавад. Хар хафта назорати чорий аз болои иштирохи донишчүүн дар дарсхой лексионийн ва амалий, фаъолнокийн дар КМРО, ичрои вазифаи хаттии хонагийн супориши барон КМД барпо мегардад. Дар охир и семестр имтихони чамъбастай дар шаклхой гуногун (тестий, шифохий, хаттй ва г. гузаронида мешавад).

Шумо дар охир нимсола баходи чамъбастай умумиро сохиж барои мегардад, ки он нишондихандаа натижахой күшишхоятон дар муддати нимсола мебошад. Баходи чамъбастай дар асосин чадвали баҳогузорий, ки аз чониби Шурои олимони донишшох муйайн шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишчүү дар хар як давр (хафта: $2,5 + 6 + 4 = 12,5$ хол).

Аз чумла: 4 хол – барои фаъолнокийн дар машгуулият хоёр лексионийн;

6 хол – барои корхой ичрошууда донир ба КМРО (семинар, амалай ва г.);

2,5 хол – барои ичрои кори мустакилона (КМД).

Муйайн намудани рейтинги донишчүү дар аттестатсияи чамъбастай, имтихони фанни таълимий низ дар асоси талаботи низоми холдихий-рейтингиги ЕCTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастай, имтихон донир ба фанни таълимий дар шакли тестий ё шифохий кабул ва гузаронида мешавад. Хачми саволномаи тестий дар аттестатсияи чамъбастай, имтихони фанни таълимий ба 25 савол баробар аст. Барои фанхой таълимийн равняхой илмхой дацир аз ин камтар ичозат дода мешавад.

Ба хар як чавоби дуруст – 4 хол мукаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи мукарарагашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холхон дар рафти кабули аттестатсияи чамъбастй, имтиҳони фанни таълимий бадастовардаи донишчӯ ҳамчун чамъи холхон санчиши тестӣ дониста шудааст. Холхон рейтингни дар аттестатсияи чамъбастй, имтиҳони фанни таълимий бадастовардаи донишчӯ ба холхон дар давоми семестр азхудкардан ў илова карда мешаванд.

Баҳое, ки донир ба фан гузошта мешавад, чамъи холхон дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастй мебошад. Холҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ҲОЛҲО																		ИЧ	Σ ҳолҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	=	12	13	14	15	16				
1	Барои фаълонӣ дар машгулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64		
2	Барон корҳои иҷро-шуда донир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96		
3	Барои корҳои иҷро-шуда донир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40		
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200		
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																		100	300	

Баҳои чамъбастй донир ба фин тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$II\Phi = \left[\frac{(II\Phi_1 + II\Phi_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + II\Phi - 0,5$$

Ифодани ҳуруфи ғаҷадии баҳои донишчӯ

Ифодани ҳуруфи баҳо	Ифодани алдиҳии баҳо	Ҳолӣ	Ифодани азъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	Аъло
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Хуб
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	Қаноатбаҳиш
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F_X</i>	0	$45 \leq F_X < 50$	
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	Ғайриқаноатбаҳиш

Эзоҳ: F_X – баҳои ғайриқаноатбаҳишт, ки ба донишчӯ ҳукуқи дар омӯзиши тақорории фанни шиитироқ накарда, дар триместр (сессиии иловагӣ) ба пардоҳти маబлаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

Сару либоси тавсияй үзүүлэх иштироки донишчүүн дар тамоми машгулиятхи дарсий (лексионий, семинарый, лабораторий ва г.) хатмий мебошад. Ба дарсхо омадан худ аз худ зиёдшавин холхоро наимефахмонад, яйне иштироки фазылы донишчу ба дарсхо зарур аст. Хянгоми рох додан ба дарсшиканий ва ё сари вакт ичро накарданн супоришсои аз чониби омүзгор мукарраршууда донишчу тавассуту холхой муйян чарима карда мешавад.

Фаъолноки дар дарсхои аудиторий ва КМРО хатмий буда, яке аз ташкилдихандагони холи чамьбастии донишчу мебошад. Талаботи хатмии фан тайёр ба хар як дарс мебошад. Зоро натицан аз руи машгулиятхи аудитории амалй бадастовардаи донишчүү, холхой дар давоми баргузор гардидаани машгулиятхи дарсии чорй бадастовардан уро ташкил медиҳанд. Донишчүү дар натицан азхудкунни фанни таълимий дар машгулиятхи аудиторий, иштирок ва фаъолноки – 64 хол, корхой мустакилонаи донишчүү бо рохбарии омүзгор (семинар, амалй ва г.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар хар як давран академий ба даст орад.

Вазифаи хаттни хонагий ичрои корхой мустакилона ва навиштани кори мустакилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашда мебошад. Ичрои рефератҳо барои тамоми донишчүүн хатмист. Мөъэрхони баҳогузории кори хаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоza, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хуносахо, саривакт супоридан.

Назорати мархилий хамон мавзухон лексионий, вазифаҳои хонагий ва маводҳо барои хондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегираад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунонзираҳо вобаста ба мавзухони омӯхташуда амалй гардонида мешавад.

Имтиҳони фосилайӣ - шакли назоратест, ки бо мақсади муйян намудани дараҷаи азхудкунни барномаи фанни таълимий аз чониби донишчүүн дар давоми хар як даври академий ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилайӣ аз чониби омӯзгорони фанни дар марказҳои тестни донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони чамъбастӣ (финалӣ) дар шакли шифоҳӣ ё хаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегираад: саволҳои күшода, ҳалли мисолу маъсалаҳо. Мөъери гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати маводҳои таълимий-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст: 1.С.Кодири. Бунеди физикӣ хаста.

4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванди

4.2.1. Адабиёти асосӣ

- А1. Барсуков О. А., Барсуков К.А. «Радиационная экология». М.: Научный мир, 2003.
- А2. Бандаренко И.П., Бурдрова Н.Б «Основы дозиметрии и защита от излучений» М.: Вышая школа, 1962.
- А3. Интернет, адрес страницы <http://ef-concurs.dya.ru/2006-2007/docs/03129.doc>.
- А4. Научно – популярный журнал «Биология для школьников» под редакцией Н.Ю. Кудряшовой, Ю.Б. Кудряшова – Москва, 2008, №4
- А5. О.И. Василенко. - «Радиационная экология» – М.: Медицина, 2004. – 216 с.
- А6. Холл Э.Дж. - Радиация и жизнь - М., Медицина, 1989.
- А7. Ярмоненко С.П. - Радиобиология человека и животных- М., Высшая школа, 1988.
- А8. Практикум по ядерной физике - М., Изд-во МГУ, 1980. Широков Ю.М., Юдин Н.П. - Ядерная физика - М., НАУКА, 1980.
- А9. Василенко И.Я. - Радиационные поражения продуктами ядерного деления - Здравоохранение Белоруссии. 1986, N12., с.68.
- А10. Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях, подготовленная для МАГАТЭ - Атомная энергия. 1986. т. 61, вып. 5., с. 301-320.
- А11. Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87 и основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72-8 7.
- А12. Биологическое действие продуктов ядерного деления. Метаболизм и острые поражения - Радиобиология, 1992, т.32. в.1, с.69-78.

A13. Биологическое действие продуктов ядерного деления. Отдаленные последствия поражения -
Радиобиология, 1993, т.33, в.3, с. 442-452.